

Саволҳои имтихонӣ аз кафедраи Технологияи фарматсевтӣ

@4 Дастрасии биологӣ ва биоэквивалентнокии маводҳои доруворӣ

@4 Вояноккунӣ дар технологияи дорухонагӣ

@4 Чамъи гиёҳҳо ва чойҳо

@4 Тасниф ва технологияи тайёркунии чамъгиёҳҳо

@4 Тавсифи доруҳои ҷолинусӣ

@4 Қӯшобаҳо ва дамбаҳо тавсиф намоед

@4 Чиро шарбат меноманд?

@4 Технологияи тайёрнамоии шарбатҳо

@4 Тавсифу таснифи шаклҳои моеъи доруворӣ

@4 Тавсифу таснифи пайвастагиҳои калон молекула

@4 Усули перколятсия ва реперколятсияро тавсиф намоед

@4 Чиро эмулсия меноманд?

@4 Суспензияҳо ва технологияи тайёрнамоии онҳо

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инъексионӣ

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инфузионӣ

@4 Маводҳои саҳти дорувориро тавсиф намоед

@4 Чиро хокаҳо меноманд

@4 Тавсиф ва таснифи хокаҳо

@4 Хокаҳои захрнок ва саҳтгаъсирро чӣ гуна тайёр менамоянд?

@4 Қурсҳоро тавсиф намоед

@4 Технологияи ҳосилкунии қурсҳои руйпуш

@4 Тавсифи ғилофакҳо ва микроғилофакҳо

@4 Бо кадом усулҳо ғилофакҳои желатинии мулоимро тайёр мекунанд?

@4 Технологияи тайёркунии маводҳои доруворӣ барои кӯдакон

- @4 Моҳияти усули пурранамои ғилофакҳо дар саноат
- @4 Супозиторияҳо, яъне ин...
- @4 Технологияи истеҳсоли супозиторияҳои ректалӣ
- @4 Таснифи шаклҳои дорувории мулоим
- @4 Марҳамҳо, яъне ин....
- @4 Тавсифи асосҳои марҳамҳо
- @4 Истеҳсоли саноатии линиментҳо
- @4 Технологияи тайёрнамоии шаклҳои доруворӣ барои чашм
- @4 Таснифи маҳлулҳои ғайриобӣ
- @4 Аэрозолҳо чӣ гуна тайёр карда мешаванд?
- @4 Технологияи тайёркунии спрейҳо
- @4 Усулҳои физико-кимиёвии стандартикунонии маводҳои доруворӣ
- @4 Талаботи фармакопея барои тайёркунии тестҳо барои “тамизнокӣ” ва “заҳрноқӣ”
- @4 Аз рӯи кадом хусусият сохтани “Ҳуҷчатҳои Меъёрӣ” ҳатмӣ мебошад?
- @4 Чиро фармакопеяи давлатӣ, мақолаи фармакопеявӣ меноманд?
- @4 Моҳияти стандартикунонии шаклҳои дорувории экстемпоралӣ
- @4 Стандартикунони ва таҳлили шаклҳои дорувории сахт.
- @4 Мафҳумҳои физикӣ- кимиёвии стндартикунонии курсҳо
- @4 Стандартикунонии ғилофакҳо аз руи кадом хусусиятҳо сурат мегирад
- @4 Хусусиятҳои физикӣ- кимиёвии стандартикунонии хоқаҳо
- @4 Стандартикунонӣ ва таҳлили шаклҳои дорувории мулоим
- @4 Аз рӯи кадом хусусиятҳо стандартикунони марҳамҳо сурат мегирад?
- @4 Хусусиятҳои физикиву кимиёвии стандартикунонии гелҳо ва линиментҳо
- @4 Стандартикунони ва таҳлили маҳлулҳои тазриқӣ (инъексионӣ)

@4 Аз рӯи кадом хусусиятҳо стандартикунонии суппозиторияҳо сурат мегирад?

@4 Стандартикунонӣ ва таҳлили шарбатҳо

@4 Аз рӯи кадом хусусиятҳо стандартикунонии тинктураҳо сурат мегирад?

@4 Стандартикунони ва таҳлили суппозиторияҳо

@4 Мафҳуми гравиметрия, истифода ва коркарди он ҳангоми стандаркунии сифати маводидоруворӣ

@4 Мавқеи кимиёи фарматсевтӣ дар стандартикунонии шаклҳои доруворӣ

@4 Чӣ гуна санчиши ҳалшавии курсҳои рӯйпуш гузаронида мешавад?

@4 Истилоҳи валидатсия чӣ маъно дорад?

@4 Равандҳои физикиву кимиёвии стандартизатсия

@4 Маҳлулҳои стандартии фармакопейӣ

@4 Аз рӯи кадом хусусиятҳо стандартикунонии қатраҳо барои чашм гузаронида мешавад?

@4 Аз рӯи кадом хусусият ҳангоми стандарткунии маводҳои дорувори рН ба инобат гирифта мешавад?

@4 Хусусиятҳои физикавию кимиёвии стандартикунонии малҳами левомекол

@4 Ҳангоми тайёрнамоии маводи доруворӣ ҳарорат чӣ нақшо мебозад?

@4 Мавқеи стандартизатсия дар истехсолкунии шаклҳои доруворӣ

@4 Биофарматсия ҳамчун илм

@4 Алоқамандии дигар фанҳо бо биофарматсия

@4 Нақши омилҳои фарматсевтӣ ва фармакокинетика дар биофарматсия

@4 Хосияти таъсири кимиёвӣ ба таъсири биологии доруҳо

@4 Таъсири ҳолатҳои физикии маводҳои доруворӣ ба дастрасии биологии маводҳои доруворӣ

@4 Шакли доруворӣ ва таъсири табобатии доруҳо

@4 Биоэквивалентноки гуфта чиро мефаҳмед?

@4 Таъсири асосҳои марҳамҳо ба дастрасии биологии маводҳои доругии марҳамҳо

@4 Таъсири омилҳои технологӣ ба ҳалшавандагии курсҳо ва устувории маҳлулҳои инъексионӣ

@4 Нақши биофарматсия дар сохтани доруҳои нав ва доруҳои мавҷудбуда

@4 Дастрасии биологии мутлақ ва фарматсевтӣ

@4 Таъсири байни доруҳо ва таъсири онҳо ба таъсири маводҳои доруворӣ

@4 Аз рӯи кадом усул дастрасии биологии маводҳои доруворӣ муайян карда мешавад?

@4 Мавқеи биофарматсия дар тавлиди доруҳои нав

@4 Биотехнология ҳамчун илм дар муҳити истехсоли

@4 Алоқамандии биотехнология бо дигар фанҳо

@4 Бо усулҳои биотехнологӣ ҳосилкунии доруҳо ва маводҳои пешгирикунанда

@4 Инженерияи (муҳандиси) ҳуҷайрави ва усулҳои он дар сохтани микроорганизмҳо, ҳуҷайраҳои растанӣ ва продутсентҳои биологии маводҳои фаъоли нав

@4 Инженерияи генни ва бо усулҳои он сохтани продутсенҳои нави маводҳои дорувори. Омилҳои асосии технологияи КДН рекомбинанти

@4 Истифодаи ферментҳо дар инженерияи генни

@4 Микроғилофакнамоии ферментҳо ҳамчун як усули пайвастаномӣ

@4 Стандартикунонии маводҳои доруворие, ки бо усулҳои биотехнологӣ ҳосил мешаванд

@4 Биотехнологияи маводҳои дорувории сафедавӣ

@4 Биотехнологияи аминокислотаҳо

@4 Биотехнологияи витаминҳо ва коферментҳо

@4 Истехсоли биотехнологии кислотаи аскарбинӣ

@4 Коркарди усулҳои парвариши бофтаҳои растани ва ҳуҷайраҳои ҷудогона ҳамчун дастовардҳои биотехнология

@4 Антибиотикҳо ҳамчун ҳосилаи биотехнологӣ. Усулҳои скрининги продуктсенҳо.

@4 Роҳҳои сохтани продуктсенҳои фаъолноки антибиотикҳо

@4 Сохти истеҳсоли иерархии биотехнология

@4 Механизми дохили ҳуҷайравии мунтазам ва биосинтези мақсадноки ҳосилаҳои биотехнологӣ

@4 Интерферонҳо ҳангоми бемориҳои онкологии ва вирусӣ

@4 Биотехнологияи гормонҳои стероидӣ. Сарчашмаҳои бадастории гормонҳои стероидӣ

@4 Биотехнологияи антибиотикҳои полусинтетикӣ.

@4 Иммунобиотехнология

@4 Ҳосилкунии вакцинаҳо ва ҳунобаҳо бо усулҳои биотехнологӣ

@4 Пробиотикҳо ва эубиотикҳо

@4 Дастрасии биологӣ ва биоэквивалентнокии маводҳои доруворӣ

@4 Вояноккунии дпр технологияи доруҳонагӣ

@4 Чамъгиёҳо ва чойҳо

@4 Тасниф ва технологияи тайёркунии чамъгиёҳо

@4 Тавсифи доруҳои қолинусӣ

@4 Қушобаҳо ва дамбаҳо тавсиф намоед

@4 Чиро шарбат меноманд

@4 Технологияи тайёрнамоии шарбатҳо

@4 Тавсифи таснифи шаклҳои моеъи доруворӣ

@4 Тавсифи таснифи пайвастагиҳои калон молекула

@4 Усули перколятсия ва реперколятсияро тавсиф намоед

@4 Чиро эмулсия меноманд

@4 Суспензияҳо ва технологияи тайёрнамоии онҳо

@4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инъексионӣ

- @4 Технологияи тайёркунии маҳлулҳои инфузионӣ
- @4 Маводҳои саҳти дорувориро тавсиф намоед
- @4 Хоқаҳои захрнок ва саҳтгаъсирро чӣ гуна тайёр менамоянд?
- @4 Технологияи ҳосилкунии қурсҳои руйпуш
- @4 Тавсифи ғилофакҳо ва микроғилофакҳо
- @4 Бо кадом усулҳо ғилофакҳои желатинии мулоимро тайёр мекунанд
- @4 Технологияи тайёркунии маводҳои доруворӣ барои қудакон
- @4 Моҳияти усули пурраномаи ғилофакҳо дар саноат
- @4 Супозиторияҳо, яъне ин...
- @4 Технологияи истеҳсоли супозиторияҳои ректалӣ
- @4 Таснифи шаклҳои дорувории мулоим
- @4 Истеҳсоли саноатии линиментҳо
- @4 Технологияи тайёрномаи шаклҳои доруворӣ барои чашм
- @4 Таснифи маҳлулҳои ғайри обӣ
- @4 Аэрозолҳо чигуна тайёркарда мешаванд
- @4 Технологияи тайёркунии спрейҳо
- @4 Усулҳои физикоғқимиевӣи стандартикунонии маводҳои доруворӣ
- @4 Моҳияти стандартикунонии шаклҳои дорувории экстемпоралӣ